

Ба Шўрои диссертационии 6D.KOA-018-и
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

ТАҚРИЗИ

роҳбари илмӣ ба диссертасияи Қодирзода Мирзоқодир Аюб дар мавзуи «Функцияи экологии Тоҷикистон дар шароити муосир: масъалаҳои назариявӣ ва амалий», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи иҳтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат, пешниҳод шудааст.

Таҳқиқоти диссертационии Қодирзода М.А., ба яке аз масъалаҳои мубрами илми назарияи давлат ва ҳуқуқ - функцияи экологии Тоҷикистон дар шароити муосир бахшида шуда, фарогирандаи ҷанбаҳои назарӣ ва амалии масъалаи ишорашуда мебошад. Масъалаҳои экологӣ яке аз мушкилоти муҳимми сатҳи ҷаҳонӣ маҳсуб меёбанд. Бояд зикр намуд, ки дар замони муосир масъалаҳои экологӣ на танҳо дорои аҳамияти дохилидавлатӣ, балки минтақавӣ ва байналмилалиро қасб намудаанд. Ҷомеаи ҷаҳонӣ дарк намудааст, ки ҳалли масъалаҳои экологӣ танҳо дар мавриди фаъолияти дастаҷамъонаи давлатҳо натиҷаи самаранок медиҳад. Ҳамзамон ҳифзи муҳити зист ин вазифаи ҳар шаҳс мебошад.

Таъсиррасонии фаъолияти хоҷагидорӣ ва дигар навъи фаъолият ба муҳити зист, тағиیرёбии иқлим, истифодаи ғайриоқилонаи захираҳои табииӣ аз ҷумлаи масъалаҳои муҳимми экологии замони муосир маҳсуб мешаванд. Ҳолати муҳити зист талаб менамояд, ки асосҳои ҳуқуқии муносибати байниҳамдигарии инсон, ҷомеа ва табиатро дуруст муайян намуд.

Бояд тазаккур дод, ки таҷдиди назар ба қонунгузории соҳаи экологӣ имрӯз ногузир буда, амалишавии ҳарчи зудтари он барои пешрафти иқтисодиёти мамлакат ва мустаҳкамгардии сиёсати ҳифзи муҳити зисти кишвар аҳамияти қалон дорад. Бинобар ин, сиёсати пешгирифтаи Ҳукумати кишвар ба ин масъала маҳсус равона шуда, дар кишвар як

қатор барномаҳо ва концепсияҳо таҳия ва қабул карда удааст. Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба масъалаҳои муҳити зист (банди 4.5) дикқати маҳсус дода шудааст. Вобаста ба ин масъала, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дуруст қайд менамоянд, ки «зарур аст, ки мо ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист, олами набототу ҳайвонот, вазъи экологӣ ва бо ин мақсад таҷдиди назар кардану такмил додани қонунгузории соҳа ва баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ муносибати ҷиддӣ зоҳир кунем».

Имрӯз проблемаҳои мавҷудаи экологӣ, ба монанди истифодай самаранок ва оқилонаи сарватҳои табиӣ, гармшавии бесобиқаи иқлими сайёра, аз ҳадди муқаррарӣ барзиёд обшавии пиряҳҳо, биёбоншавӣ, вазъи ногувори эпидемиологии сайёра, норасогии об, раҳнашавии барзиёди қабатҳои озонии ҳавои атмосферӣ, ифлосшавии ҳаво ва монанди инҳо дар маркази дикқати ҷиддии ҳукуқшиносон, экологҳо, иқтисодчиён, файласуфон, сиёсатшиносон, географҳо ва намояндагони дигари донишҳои илмӣ ва намояндагони ҳокимияти давлатӣ қарор доранд. Бинобар ҳамин, таҳқиқи илмии масъалаи мазкур аз лиҳози назариявӣ ва амалӣ барои рушди низоми ҳукуқӣ ва иқтисодии кишвар нақши муҳим дошта метавонад.

Таҳқиқоти диссертационӣ доираи васеи масъалаҳоро фаро гирифтааст, ки қисмате аз паҳдуҳои он аз ҷониби муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор гирифтаанд. Аммо, то ҳол дар илми ҳукуқшиносии ватанӣ таҳқиқоти алоҳидаи комплексӣ дар шакли таҳқиқоти монографию диссертационӣ дар самти функсияи экологии Тоҷикистон дар шароити муосир анҷом дода нашудааст. Аз ин рӯ, мақсади таҳқиқоти диссертационӣ омӯзиши ҳамаҷонибаи мағҳум ва моҳияти функсияи экологии давлат, механизмҳои амалигардонии функсияи экологӣ дар замони ҳозира, пешниҳодҳои дақиқ оид ба такмили қонунгузории экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Бояд тазаккур дод, ки барои ноил шудан ба мақсади гузошташуда, унвонҷӯ вазифаҳои зеринро дар назди худ гузоштааст:

- муайян намудани асосҳои таърихии рушд ва эътироф гаридани функцияи экологии давлат дар байни низоми функцияҳои амалкунандай давлатӣ;
- омӯзиши амиқ ва ҳамачонибаи мағҳуми функцияи экологии давлат бо такя ба доктринаҳои исботгардидаи назариявии илми назарияи давлат ва ҳукуқ, дар муқоиса дақиқ намудани мазмуни функцияи экологии давлат дар мутобиқат бо меъёрҳои миллии амалкунандай Тоҷикистон;
- таҳлили ҳамачониба ва муқаррар намудани вазифаҳои функцияи экологии дохилӣ ва берунии давлат;
- муайян намудани механизмҳои бартариятдоштаи баамалбарории функцияи экологии давлат дар замони ҳозира;
- баррасии масъалаи мавқеи функцияи экологии давлат дар байни дигар функцияҳои давлат;
- таҳлили нақши ҳамкориҳои байналмилалӣ дар амалишавии функцияи экологии давлат.

Объекти таҳқиқоти диссертациониро таҳқиқи назарияйӣ-ҳукуқӣ ва таърихӣ-ҳукуқии раванди амалӣ намудани функцияи экологии давлат, роҳҳои густариш додани механизмҳои баамалбарории функцияи экологии давлат дар замони ҳозира, ояндабинии эътиборноки соҳаи танзими ҳукуқии истифода ва хифзи муҳити зист дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад.

Мавзуи таҳқиқоти диссертациониро масоили рушди функцияи экологии давлат, мағҳум ва мавқеи функцияи экологии давлат, таҳлили механизимҳои амалишавии функцияи экологии давлат дар бар мегирад.

Навғонии илмии таҳқиқот дар он аст, ки мавзуи мавриди таҳлил ва омӯзиш қарордодашуда, дар фазои илми ҳукуқшиносии Тоҷикистон бори аввал ба қалам дода мешавад. Ҳамчунин мавриди зикр аст, ки мавзуи таҳқиқшаванда барои замони ҳозира на фақат барои давлати мо

актуалӣ аст, балки барои тамоми манотики дунё масъалаи экологӣ яке аз муаммоҳои аввалиндарача маҳсуб мегардад. Ба андешаи муаллиф ин ҳолати мураккаб боз садсолаҳои минбаъда низ давом ҳоҳад кард, ки ин ҳолатро метавон бархӯрди иқтисодиёт ва ҳифзи муҳити зист номид.

Асосҳои методологии таҳқиқоти диссертациониро усулҳои умумиилмӣ ва маҳсуси илмӣ ташкил медиҳанд. Аз ҷумла, усулҳои умумиилмӣ: диалектикӣ, функционалӣ, таҳлили низомнок, пешгӯии илмӣ ва усулҳои мантиқии мушоҳида, таҳлил ва синтез дар таҳқиқоти мазкур истифода шудаанд. Аз усулҳои маҳсуси илмӣ бошад, усули шаклӣ-мантиқӣ, таърихӣ-ҳуқуқӣ ва муқоисавӣ-ҳуқуқӣ бештар ба кор бурда шудаанд.

Асоси назариявии диссертасияро корҳои илмӣ-назариявии олимони ватанию хориҷӣ оид ба паҳлуҳои гуногуни функцияи экологии давлат ташкил менамояд. Асоси таҳқиқоти диссертациониро асарҳои ҳуқуқшиносону муҳаққиқони шӯравӣ ва пасошӯравӣ, инчунин асарҳои илмӣ дар соҳаҳои назарияи умумии ҳуқуқ ва давлат, таърихи ҳуқуқ дар Тоҷикистон, ҳуқуқи экологӣ, ҳуқуқи замин, ҳуқуқи кишоварзӣ ва ғ., ташкил медиҳад. . Дар таҳияи диссертасияи мазкур муаллиф ба осори илмии Р.Ш. Шарофзода, С. Ҳасанов, Э.С. Насриддинзода, М.З. Раҳимзода, У.А. Азиззода, А.Д. Фафурзода, А.Ф. Ҳоликзода, Р.Ҷ. Ҷабборов, А.З. Куканов, М.М. Соҳибзода, Д.Қ. Иброҳимзода, С.Ш. Шарифзода, Ш.Х. Ҳафizzода, А.М. Архипов, Д.С. Велиева, Н.А. Карпович, А.Е. Кадомсева, В.В. Королева, Ю.Б. Кравченко, В.Н. Кузмин, М.М. Меркулов, В.С. Миронов, Р.Х. Гиззатулин, Б.А. Мухамеджанов, В.Е. Сизов, А.С. Шестерюк ва дигарон такя намудааст.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот аз хулосаҳои илмӣ ва пешниҳодҳо оид ба асосҳои назариявӣ ва амалиявии амалишавии функцияи экологии ҶТ иборат мебошад. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ метавонад боиси такмили меъёрҳои амалкунандай қонунгузории экологӣ гардад; барои дуруст ва бенуқсон амалишавии функцияи экологии давлат оварда расонад; барои боз ҳам мукаммал

гардидан механизми фаъолияти сохторҳои амаликунандаи функцияи экологӣ мусоидат намояд.

Ҳамчунин нуқтаҳои асосии рисолаи илмии мазкур барои инкишофи танзими ҳуқуқии муносибатҳои экологии Тоҷикистон ва рушд кардани функцияи экологии давлат заминагузорӣ менамоянд. Дар баробари ин, ба ҳазинаи назариявии ҳуқуқшиносони тоҷик як саҳифаи нав бо навгонии хос, яъне бо забони давлатӣ – масоили мубрами соҳаи назарияи ҳуқуқи экологӣ зам мегардад. Дар баробари ин, қисматҳои алоҳидай кори илмии таҳқиқшаванда метавонад барои такмил додани барномаҳои давлатӣ ва стратегияҳои дарозмуддати қабулшавандай соҳаи ҳифзи муҳити зист нақши худро гузорад. Аз тарафи дигар, он барои инкишоф додани қонунгузории экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон то андозае бошад ҳам, таъсири худро хоҳад расонд. Дар баробари соҳаи илм натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур метавонад ба раванди таълим низ барои пешрафт кардани соҳаҳои ҳуқуқи экологӣ, ҳуқуқи кишоварзӣ, ҳуқуқи замин, ҳуқуқи об ва то андозае институтҳои алоҳидай илми назарияи давлат ва ҳуқуқ саҳми худро гузорад.

Диссертатсия аз номгӯи ихтисораҳо, муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса ва номгӯи адабиёт (маъхазҳо) иборат аст, ки ба мақсад, вазифа ва мантиқи таҳқиқот асос ёфтаанд.

Сатҳи навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ, нуқтаҳои асосноки илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, мавҷудияти мақолаҳои зиёди илмӣ, маърӯза дар конференсия ва семинарҳои илмии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дар мавзуи таҳқиқшаванда нишон аз пурмаҳсул будани унвонҷӯ ва натиҷаҳои назарраси таҳқиқоти диссертатсионӣ мебошад. Ҳамзамон, масъалагузорӣ ва сабки диссертатсия маҳорати хуби муҳаққикии муаллифро нишон медиҳанд.

Таҳқиқоти диссертатсионӣ ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобғӯ аст.

Бо назардошти гуфтаҳои боло, бояд зикр кард, ки таҳқиқоти диссертационии Қодирзода Мирзоқодир Аюб дар мавзуи «Функцияи экологии Тоҷикистон дар шароити муосир: масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ», кори анҷомёфтаи илмӣ буда, сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат мебошад ва барои муҳокима ва ҳимоя тавсия дода мешавад.

Роҳбари илмӣ:

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,

профессор Ректори Академияи

идоракунин давлатини назди

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

А.Д. Фафурзода

Суроға: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,

ш. Душанбе, к. Саид Носир 33,

Тел.: (+992) 907-72-55-90

Имзои А.Д. Faфурзода-ро тасдиқ мекунам.

Сардори Раёсати кадрҳо, коргузорӣ

ва корҳои маҳсуси Академияи

идоракунии давлатии назди

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

20. 06. 2022



О.О. Бобозода